

## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

муовини ректор оид ба илм ва  
инноватсияи Доңишгоҳи техникии  
Тоҷикистон ба номи академик  
М.С. Осимӣ

Абдуллоҳозода Р.Т.

соли 2023

### ТАҚРИЗИ

муассисай пешбар - Доңишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи  
академик М.С. Осимӣ ба рисолаи Каримов Сорбон Каримович дар  
мавзӯи “Соҳтор ва хусусиятҳои физикию меҳаникии пардаҳои  
полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда”, барои  
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз  
рӯи ихтисоси 01.04.07 - Физикаи ҳолатҳои конденсӣ

Дар марҳилаи кунуни инкишофи истеҳсолоти ҳозиразамон, масъалаи  
таъмини соҳаҳои нау мубрарни технологияи мусир бо таҷхизоту маводҳои  
хосиятҳои зарурии физикию техникӣ дошта, мақоми ҳалқунандаро соҳиб  
шуда истодааст. Дар ҳалли ин масъала истифодаи маводҳои полимерию  
моеъкристаллӣ диққати олимону мутахассисонро рӯз аз рӯз бештар ҷалб  
менамояд. Камхарҷӣ, дастрасӣ, сифати баланди корӣ, масрафи ками энергия  
маводҳои моеъкристалиро ба як ҷузъи муҳими техникаю технологияи  
ҳозиразамон табдил додаанд. Яке аз шаклҳои маъмулу васеъ  
истифодашавандай маводҳои моеъкристалий дар шакли пардаҳои тунук, аз  
ҷумла дар шакли пардаҳои тунуки полимерӣ ба ҳисоб меравад. Пардаҳои  
полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда нисбати пардаҳои  
шишагӣ қобилияти бештари тағйирдиҳии шаклу андозаашонро дошта, соҳаи  
истифодаи маводҳои моеъкристалиро васеъ менамоянд.

Бо назардошти ин гуфтаҳо мусаллам аст, ки омӯзиши хосиятҳои  
физикию меҳаникии полимерҳои бо кристаллҳои моеъ диспергиронидашуда,  
масъалаи мубраму муҳими физикаи ҳолатҳои конденсӣ ба шумор рафта,  
аҳамияти қалони илмию амалиро ҳам доро мебошад. Зарурати истифодаи  
таҷхизотҳои аз пардаҳои тунуки полимерию моеъкристалий соҳташуда, дар  
шароитҳои гуногуни меҳаникию термодинамикӣ, электромагнитию  
радиатсионӣ тақозо менамояд, ки қонунияти вобастагии мустаҳкамии  
меҳаникии онҳо, доштнокии хосиятҳои гармофизикӣ, электромагнитию  
оптикии онҳо аз таъсири ин омилҳои беруна (аз қабили таъсири майдонҳои  
ҳароратӣ, электромагнитӣ, радиатсияи табиӣ, намӣ ва шиддати меҳаникӣ)  
ҳамаҷониба омӯхта шаванд.

Аз ин лиҳоз мақсаду мавзӯи рисолаи тақризшаванда, ки ба коркард ва тадқики хосиятҳои механикию физикии пардаҳои тунуки дар заминай полимерҳои бисёрфункционалӣ ва моеъкристаллҳои нематикӣ сохташуда бахшида шуда аст, масъалаи мубрами физикаи ҳолатҳои конденсӣ мебошад.

Муаллифи рисола бо назардошти имкониятҳои маводиу техникиашон, барои амалӣ намудани ҳадафҳои рисола, чорабиниҳои зерини таҷрибавиро роҳандозӣ намудаанд:

- ҳосилкуни пардаҳои композитӣ (матритсаи полимерӣ, моеъкристали нематик 7CB, глитсерин, ҳалкунанда) ва омода намудани намунаҳои оптималӣ барои гузаронидани таҷрибаҳо мувоғиқ, аз онҳо;

- коркарди вариантҳои гуногуни амалӣ гардонидани эфекти аз нав самтгирӣ молекулаҳои кристалли моеъ, бо мақсади муайян намудани вобастагии тағирии соҳтор ва характеристикаҳои физикию механикии пардаҳои композитӣ аз таносуби компонентаҳо, температура ва дигар омилҳои беруна;

- тадқики таъсири андоза, шакл ва тарзи деформатсиякунӣ ба хосиятҳои оптикаи маводи ҳосилшуда - пардаҳои тунуки композитии полимер ва моеъкристалли нематикӣ

- тадқики хусусиятҳои морфологӣ (соҳторӣ) ва хосиятҳои электрофизикии пардаҳои композитии полимерии кристалли моеъ дошта, вобаста аз тағиирёбии температура;

- омӯзиши табдилотҳои конформатсионӣ дар пардаҳои тунуки полимерии қатраи кристалли моеъ дошта.

Як қисмати натиҷаҳои муҳими тадқиқотҳои рисола дар шакли **навгониҳои илмии зерин оварда шудаанд**.

1. Бори аввал дар таҷриба тавсифоти морфологӣ ва физикию механикии пардаҳои полимерии кристалли моеъ дошта, вобаста ба таносуби компонентаҳо ва дигар омилҳои беруна, омӯхта ва **асоснок карда шудаанд**.

2. **Муайян карда шудааст**, ки бо афзуншавии миқдории ҷузъи кристаллҳои моеъ дар сатҳи матритсаи полимерӣ, мустаҳкамии он то андозае кам мешавад.

3. **Равандҳои аз нав самтнокшавии** молекулаҳои кристаллҳои моеи 7CB дар матритсаи полимерии ПВБ ошкор карда шуда, алоқамандии ин равандҳо бо рақобати таъсири мутақобилаи молекулавию электростатикии занҷирҳои алкилиӣ ва моментҳои диполӣ дар сарҳади байни ду муҳит, нишон дода шудааст.

4. **Муқаррар карда шудааст**, ки конформатсияи устувортарини молекулаи 7CB ( $X \equiv OCH_3$ ,  $OS_3H_7$ ) дар ҳолати ибтидой - ин твиист-конформатсия бо гардиши изомерияи мономерӣ мебошад.

**5. Нишон дода шудааст,** ки дарозшавии занцири алифатӣ дар ҷузъи  $C_3H_7$ -и формулаи сохтории КМН-и 7СВ ҳангоми деформатсия боиси ба вучӯд омадани тағйирот, дар ҳусусиятҳои сохтори геометрии молекула, намегардад.

**Аҳамияти илмию амалии таҳқиқот** пеш аз ҳама дар таҳия ва истифодай усулҳои коркарди технологияи ҳосилкунии маводи композитии нав дар заминаи пардаи полимерӣ ва кристалли мои навъи нематики 7СВ бо характеристикаҳои морфологии беҳтаргардонидашуда, ки барои тадқиқотҳои илмии бунёдӣ зарур аст, ифода ёфта аст;

- натиҷаҳои рисолаи мазкур дар раванди сохтани элементҳои нави оптоэлектронӣ ва таҷҳизотҳои индикаторӣ, барои истифода дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот, истифода шуда метавонанд;

- хулосаҳои илмии дар рисола пешниҳодшуда, барои ташхис, таҳлил ва интиҳоби маводҳои дар соҳаҳои оптоэлектроника ва техникаи дисплей истифодашавандай дар заминаи композитҳои полимери ва кристалли моевъ сохта шудаанд, бо назардошти сифатҳои морфологӣ ва истифодаи самараноки ин онҳо, мусоидат менамояд;

#### **Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

- натиҷаҳои ҳосилкунии қатраҳои кристалли мои 7СВ дар ҳаҷм ва сатҳи матритсаи полимерӣ бо сохтор ва конфигуратсияи директори идорашаванда вобаста аз таркиб ва концентратсия, шароити омодасозии маҳлул ва речай таҳқиқот;

- **ташаккули сохторҳои идеалӣ дар доҳили қатраи кристалли мои 7СВ** бо ҳатҳои дисклинатсионӣ ва нуқсонҳои нуқтагӣ ҳангоми таъсири ҳамҷояи қувваи механикӣ ва ҳарорат;

- **вобастагии концентратсионии бузургии коҳишёбии мустаҳкамии** пардаҳои сохторӣ дар алоқамандӣ аз речайи статикӣ ва динамикии боргузорӣ;

- алоқамандии ҳароратии бузургии тангенси кунҷи талафи диэлектрикӣ ( $tg\delta$ )-и полимери таҳқиқшаванда дар соҳаи гузаришҳои фазавии ристалл - нематик ва нематик - мои изотропӣ бо назардошти саҳми энергия дар рӯйдодҳои сатҳӣ дар сарҳади қабатҳои (компонентаҳои) композит.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мундариҷа ва натиҷаҳои асосии рисолаи ба шиносномаи ихтисоси 01.04.07 – “Физикаи ҳолатҳои конденсӣ”, аз ҷумла ба бандҳои зерини он:

1. Бо роҳҳои назариявӣ ва таҷрибавии омӯзиши табиати физикии ҳусусиятҳои пайвастагиҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ, диэлектрикҳо, системаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ бетартиб, аз ҷумла моевъҳои

классикӣ ва квантӣ, шишаҳо ва системаи дисперсии табиати гуногун дошта, вобаста аз таркиби химияӣ, изотопӣ, ҳарорат ва фишори онҳо:

2. Усулҳои оптикаи нақл ва коркарди маълумотҳо, асосҳои физикии ҳисоббарории квантӣ. Паҳнқунӣ ва фурубурди рӯшной аз тарафи атомҳо ва молекулаҳои ҷудогона ва ба ҳам таъсиркунанда, равандҳои динамикӣ ҳангоми таъсири мутақобилаи рӯшной ба модда, раванди ҷудошавии энергия аз тарафи модда дар зери таъсири рӯшной. Идоракуни ҳаракати рӯшной ва ҳолати квантии атомҳо.

3. Ҳусусиятҳои структуравӣ, морфологӣ ва механикии наноматериалҳо ва соҳтори композитҳо дар асоси онҳо. Усулҳои омӯзиши наноматериалҳо ва соҳтори композитҳо. Методҳои технологий ҳосилкуни наноматериалҳо, соҳтори композитҳо, соҳторҳои андозаи ниҳоят ҳурд дошта, таҷхизотҳо ва дастгоҳҳои интегралии дар заминаи онҳо асосёфта, мутобиқат мекунанд

**Соҳтор ва ҳаҷми рисола.** Рисола аз муқаддима, чор боб, хулоса ва рӯйхати адабиётҳои истифодашуда, иборат мебошад. Ҳаҷми умумии рисола аз 141 саҳифаи чопӣ иборат буда, аз он 114 саҳифааш матни чопи компьютерии рисола, бокимондааш 32 расм, 208 номгӯй феҳрасти адабиётҳои истифодашударо дар бар мегиранд.

**Дар муқаддима** - муҳимияти мавзӯи рисола дараҷаи омӯзиши он, объект, предмети таҳқиқот ва ҳадафу вазифаҳои рисола асоснок карда шуда, мақсади кор, навғониҳои дар рисола ба даст овардашуда, аҳамияти амалии натиҷаҳо, лаҳзаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва саҳми шахсии унвонҷӯй, оварда шудаанд.

**Дар боби аввал** таҳлили адабиётҳои илми ва тавсифи корҳои тадқиқотии мавҷуда дар самти мавзӯи рисола оварда шуда, маълумоти умумӣ оид ба ҳолатҳои моеъкристалли тавсиф дода шуда аст. Ба таснифи ҳосиятҳои тамоилии моеъкристаллҳои термотропӣ, вобастгии ин ҳосиятҳо аз омилҳои гунгун бештар дикқат дода шудааст. Дар фасли 1.3 ҳосиятҳои физикии кристалҳои моеъ, аз ҷумла ҳосиятҳои оптикаӣ, электрикӣ, ҷандирии моеъкристалҳои нематикий шарҳ дода шудаанд, зоро онҳо барои тадқиқот оид ба омӯзиши табиати динамикии кристаллҳои моеъ (КМ) муҳим мебошанд.

**Дар боби дуюм** маълумотҳо оид ба объектҳои тадқиқотӣ, асосноккунии интиҳоби онҳо, усулҳои тайёр кардани намунаҳо ва методҳои тадқиқот оварда шудаанд.

Циҳати тайёр кардани намунаҳои кристалли моеи навъи нематики 4-п-гептил-4'-цианобифенил (7СВ) бо  $\Delta\varepsilon>0$ , истифода шудааст. Ба сифати матритсаи полимерӣ ду навъ полимерҳо: поливинилбутирад (ПВБ) ва спирти поливинилӣ (СПВ) интиҳоб гардидаанд, ки шартҳои мувофиқи ҳудудии тангенсиалиро барои кристалли моеи интиҳобшуда, таъмин мекунанд.

Бинобар ҳалкунандаи умумӣ доштани ПВБ ва кристалли моеи 7СВ (спирти этил), барои истифодаи усули тақсимоти фазавӣ (Solvent-induced phase separation) имконияти мусоид фароҳам меояд ва аз маҳлули омодашуда пардаҳои полимерии кристалли моеъ доштаро тайёр кардан имконпазир мегардад. Вобаста ба ин, андозаи миёнаи қатраҳо ва мавқеи нисбии онҳо дар парда аз таносуби компонентаҳо ва суръати бухоршавии ҳалкунанда вобаста мебошад. Технологияи эмулсионӣ барои тайёр кардани намунаҳое, ки дар заминаи полимери спирти поливинил (СПВ) гирифта шудаанд, истифода карда шуд, зоро ҳалкунандаи асосии ин компонентаҳо оби дистилляционӣ аст.

*Дар боби сеюм* натиҷаҳои ченқунии таҷрибавӣ оид ба муайян намудани хосиятҳои механикӣ ва электрофизикии пардаҳои композитие, ки дар заминаи СПВ-КМН 7СВ ва ПВБ-КМН 7СВ ташаккул ёфтаанд, таҳлил карда шудаанд.

Ҳангоми омӯхтани хосиятҳои механикӣ, ҳароратӣ ва оптикаи полимерҳо одатан ба онҳо пуркунандаҳои гуногун дохил мекунанд, ки ба мустаҳкамии механикии онҳо таъсири калон мерасонад. Ин амал дар баъзе мавридҳо боиси ҳодисаҳои ғайримуқаррарӣ мегардад. Масалан: дар баъзе ҳолатҳо бо ворид намудани пуркунанда мустаҳкамӣ зиёд шуда, дар ҳолати дигар бошад, баръакс, коҳиш меёбад. Муҳаққиқи рисолаи мазкур барои муқаррар намудани сабабҳои чунин ҳодисаҳо нисбати вобастагии мустаҳкамии пардаҳои композитӣ аз шакл ва андозаи қатраҳои пуркунанда, таҳқиқоти мукаммалеро дар ин боби рисола, анҷом додааст.

*Дар боби чоруми* рисола тадқиқотҳои таҷрибавии характеристикаҳои муҳимтарини спектри инфрасурҳи пардаи полимерии қатраи кристалли моеъ дошта, оварда шудаанд. Таҳлили спектрҳои инфрасурҳи пардаҳои мазкур, яке аз масъалаҳои муҳим дар самти химия ва физикаи кристаллҳои моеъ ба ҳисоб меравад.

**Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.** Маводҳои рисола дар 25 нашрияи илмӣ, аз ҷумла 8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 17 тезису мақола дар маводи конференсияҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ ба табъ расидаанд.

Ба мубрамияти кори илмии тақризшаванда шакке нест, аммо дар таркиби рисола ҳастанд лаҳзаҳое ҳам ҷой доранд, ки шояд аз саҳлангорӣ ва ё сабаби дигаре суфта нашуда, шафофияти баъзе лаҳзаҳоро хирра менамоянд::

Масалан:

1. муҳтавои матни дар саҳифаи 49, сарҳати сеюм оварда шуда: - “Ҳамзамон, модули назариявии чандирӣ дар самти занҷири СПВ низ хеле

баланд аст ва ин имкон медиҳад, ки ҳосил кардани СПВ ба гирифтани пардаҳои полимерӣ ва нахҷои дору модули баланд имконпазир аст [163]"- равшан нест;

2. дар фасли 2.2., (саҳ. 55) - **Усулҳои тайёр кардани композитҳои полимерии кристалли моеъ дошта** қайд карда шудааст, ки: "Дар усули (SIPS) полимер ва кристалли моеи нематик дар ҳалкунандай умумӣ (яъне спирти этили), ҳал карда мешаванд ва дар ин вақт маҳлули гомогенӣ ба даст оварда мешавад..."... ва дар саҳ. 56 оварда шудааст, ки маҳлули гетерогени мазкур дар сатҳи таҳлавҳаи ишишагӣ рехта шуда, ҷиҳати мунтазам ва бо суръати ниҳоят суст бухор шудани ҳалкунандай спирти этили он дар дохили зарфи маҳсуси ишишагии пӯшида шуда дар ҳарорати муайян нигоҳ дошта мешавад....

- **Оё маҳлули гомогенӣ ҳосил мешавад ва ё маҳлули гетерогенӣ?**

3. дар саҳифаи 81-и рисола оварда шудааст, ки: - "Пардаҳои полимерии бо концентратсияҳои гуногуни қатраҳои микроскопии КМН 7СВ ( $C=15; 20; 25; 30$  ва  $35\%$ ) дар ҳолати  $\varepsilon=\text{const}$  ба яксамта ёзишидиҳӣ дучор карда шуданд ва суръати деформатсия дар фосилаи вақти  $[1-10^8]$  сония чен карда шуд"; ( $10^8 \text{c} = 27\ 777 \text{соат аст.}$ ) **Деформатсия ҳамин қадар вақт давом дошт? Суръати деформатсия дар фосилаи ин вақти зиёд чи гуна чен карда шуд?**

4. Дар расми 4.3.1 – интенсивияти спектри инфрасурхи фурӯбурди ПВБ дар соҳаи басомадҳои аз 4000 то  $400 \text{ см}^{-1}$  (саҳ. 108) ва дар расми 4.3.2. – интенсияти ҷузъи спектри ИС фурӯбурди ПВБ дар соҳаи басомадҳои аз 1300 то  $900 \text{ см}^{-1}$  (саҳ. 109) оварда шудаанд. Аз чӣ бошад, ки ченакҳои аддии ин интенсивиятҳо дар тири ординатаҳо нишон дода нашудаанд?

Эродҳои овардашуда ва ҷанде дигар камбудиҳои имловию техникии дар рисола ҷой дошта, барои беҳдошти сифати рисола буда, мубрамият ва аҳамияти илмию амалии натиҷаҳои асосии рисоларо кам намекунад.

Рисолаи Каримов Сорбон Каримович дар мавзӯи - "Соҳтор ва хусусиятҳои физикию механикии пардаҳои полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда", ки барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз рӯи ихтисоси 01.04.07-Физикаи ҳолатҳои конденсӣ пешниҳод шудааст, дар маҷмӯъ тадқиқоти илмии мукаммали дар сатҳи баланд, дар мавзӯи мубрам анҷом дода шуда мебошад. Мундариҷаи рисола пайдарпаю алоқаманд буда, ҳулосаҳо ифодакунанда ба муҳтавои бобҳои рисола ва асоснок мебошанд. Автореферат ва интишорот натиҷаҳои асосии рисоларо инъикос менамоянд.

Аз рӯйи ҳаҷм, сатҳи илмии натиҷаҳои оварда шуда, эътиmodнокии натиҷаҳо ва аҳамияти илмию амалии онҳо рисолаи мазкур ба талаботҳои

«Низомнома оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ, тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумурии Тоҷикистон №267 аз 30 июни соли 2021 тасдиқ шудааст мувофиқат мекунад ва муаллифи рисола Каримов Сорбон барои сарфароз гардонидан бо дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз рӯи ихтисоси 01.04.07 - Физикаи ҳолатҳои конденсӣ сазовор мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи ғайринавбатии вазеи кафедраи физикаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ аз санаи “14-феврали” соли 2023, суратмаҷлиси №7 мухокима ва тасдиқ карда шуд.

Раиси ҷаласа:




Насридинов А.С. - мудири кафедраи физика, номзади илмҳои химия, дотсент

Муқарризон:



Абдурасулов А.А. – и.в. профессори кафедраи физика, дотсент, номзади илмҳои физика ва математика;  
Исмоилов И.Б. – муаллими қалони кафедраи физика, номзади илмҳои физика ва математика

Котиби ҷаласа:



Ёдалиева З.Н., и.в. дотсенти кафедраи физика, номзади илмҳои техники

Имзоҳои Насридинов А.С., Абдурасулов А.А., Исмоилов И.Б., ва Ёдалиева З.Н. –ро тасдиқ мекунам.



Шарипова Д. - сардори идораи кадрҳо ва корҳои маҳсуси Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ

#### Маълумот оид ба муассисаи пешбар:

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ,  
734042, ш. Душанбе, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо 10а,  
Тел.: (992 37) 221-35-11, Факс: (992 37) 221-71-35, E-mail: [ttu@ttu.tj](mailto:ttu@ttu.tj)